

**МАРҲИЛАИ НАВИ ОМӮЗИШИ  
МАСъАЛАҲОИ КОМБИНАТОРИЙ ДАР  
ДАРСХОИ МАТЕМАТИКА  
НОВЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ  
КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ  
МАТЕМАТИКИ**

**A NEW STAGE OF STUDYING  
COMBINATORY PROBLEMS IN  
MATHEMATICS LESSONS**

**Моҳираи Раҳмон, н.и.п., муаллими қалони кафедраи фанҳои риёзӣ-табиатшиносии мусосири ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Моҳираи Раҳмон, к.п.н., старший преподаватель кафедры современных естественно-математических наук ТГУ ПБП (Таджикистан, Худжанд)**

**Mohira Rahmon, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Faculty of Natural Sciences and Modern Natural Studies, TSU LBP (Tajikistan, Khujand)**

**E-mail: [mohira\\_tgy@mail.ru](mailto:mohira_tgy@mail.ru)**

**Калидвоожаҳо:** маҷмуъҳо, якҷояшавии маҷмуъҳо, комбинаторика, масъалаҳои комбинаторӣ, формулаҳо, теоремаҳо, ҷойгиркуниҳо, ҷойивазкуниҳо.

Мақола ба яке аз масъалаҳои мубрами раванди таълим бахшида шудааст, ки дар он муаллиф бо таваҷҷӯҳ ба усулҳои нағтарин ва мусосири омӯзиши, ки ба ташаккули тафаккури аз худ намудани масъалаҳои комбинаторӣ таъсир мерасонад, бахшида шудааст. Дар мақолаи мазкур оид ба фаъолнокии хонандагон дар раванди ҳали масъалаҳои математикӣ маводҳо гирд оварда шудаанд. Барои бедор намудани шавқу ҳаваси хонандагон бештар масъалаҳоеро интиҳоб намудан лозим аст, ки дар ҳаётӣ ҳамарӯзаамон во меҳӯранд. Маълум аст, ки дар ҷомеаи мусосир аз омӯзиши босуръати илмҳои дақиқ асоси рушди минбаъдаи донишомӯзӣ вобаста мебошад. Ҳавасмандӣ ба илмҳои дақиқ дар байни хонандагон бо усулҳои замонавӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарини омӯзгорон мебошад, ки бо ёрии мағумҳои асосӣ, формулаҳо ва теоремаҳо ҷорӣ намудан мумкин аст.

**Ключевые слова:** множество, объединение множеств, комбинаторика, комбинаторные задачи, сочетания, перестановка, размещения, формулы, теоремы.

Статья посвящена одной из актуальных проблем учебного процесса на уроках математики – применению новейших и современных методов обучения как фактору, влияющему на формирование умения решать математические задачи. Рассматривается применение комбинаторных задач в процессе математической подготовки в средней школе. Особенностью подхода является постановка и решение практических задач, знакомых учащимся. Исследуются основы формирования комбинаторных задач с использованием определения, формул и теорем для школьников. Подчёркивается, что развитие науки и техники считается одним из основных направлений прогресса общества, в котором изучение математики является основной последующего развития учащихся.

**Keywords:** Set, association of sets, combinatory, combinatorial problems, combination, permutation, placement formula, theorems.

The article is devoted to one of the pressing problems of the educational process in mathematics lessons - the use of the latest and modern teaching methods as a factor influencing the formation of the ability to solve mathematical problems. The article discusses the use of combinatorial problems in the process of mathematical training in secondary school.

A special feature of the approach is the formulation and solution of practical problems familiar to students. The basics of forming combinatorial problems using definitions, formulas and theorems for schoolchildren are considered. It is emphasized that the development of science and technology is considered one of the main directions of progress of society, in which the study of mathematics is the main component of the subsequent development of students.

Тайёр намудани мутахассисони баландихтисос ва ҷавобӣ ба талаботи мусосир аз муассисаи таълими тақозо менамояд, ки роҳу усулҳои гуногуни баланд бардоштани сатҳу сифати таълим мусоидатқунандаро роҳандозӣ намоянд. Тибқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таҳти № 1445 аз 31 январи соли 2020 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардидани солҳои 2020-2040 дар назди омӯзгорони фанӣ вазифа мегузорад, ки ба таълими ин фанҳо дикқати аввалиндарача

зохир намуда, сифати таълимо ҳам дар раванди таълим ва ҳам дар машгулиятҳои беруназсинфӣ баланд бардоранд.

Дар ҳаёти рӯзмарра инсон масоиле пеш меоянд, ки на як роҳи ҳал, балки вариантҳои гуногуни ҳал доранд. Барои он, ки ҳалли беҳтарин интихоб карда шавад, зарур аст, ки ҳамаи онҳоро мавриди таҳқиқ қарор дихем, ё ақаллан микдори ҳалҳо хисоб карда шаванд.

Масъалаҳои марбут бо комбинатсияи объектҳо масъалаҳои комбинаторӣ номида мешаванд. Комбинаторика яке аз соҳаҳои қадимтарини математика ба шумор меравад, ки олимон онро дар давоми қарнҳо тадқиқ мекунанд [2, с.23].

Солҳои охир комбинаторика вобаста ба зарурати ҳалли масоили математикаи дискретӣ инкишифӣ назаррас пайдо кардааст.

Яке аз масъалаҳои таълими математика дар муассисаи таҳсилоти миёна инкишиф додани маҳорати ҳалли масъалаҳои комбинаторӣ дар иртибот бо алоқаи мутакобилаи онҳо бо фаъолияти рӯзмарра мебошад. Интихоби объектҳо ва ҷо ба ҷо кардани онҳо бо ин ё он тарз амалан дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсонӣ дучор меояд [1, с.12].

Ҳалли ин гуна масъалаҳо имконият медиҳад, ки дониши хонандагонро доир ба масъала ва раванди ҳалли онҳо васеъ гардонем ё амалан онҳоро ба ҳалли масъалаҳо тайёр кунем, ҳамчунин ба онҳо дар бораи унсурҳои таҳқиқотӣ маълумот дихем. Агар омӯзгор дар раванди таълим дар хонандагон малака ҳосил намояд, малакаҳои мазкур ташабbus ва тафаккури мустақилонаи онҳоро инкишиф медиҳанд, ҳамчунин ба азхудкуни чукур ва мустаҳками донишҳои математикӣ мусоидат мекунанд.

**Масъалаи зерини комбинаториро дида мебароем.** Аз рақамҳои 1, 3, 5, 7 чанд адади серақама соҳтан мумкин аст, ки дар ҳал як рақам аз як бор зиёд истифода нашавад [6, с.120-122].


**Ҳал:** Барои ҳал намудани ин масъала, ҳамаи чунин ададҳоро менависем. Аввал рақами 1 –ро интихоб мекунем. Ба сифати рақами дуюм аз рақамҳои 3, 5, 7 дилҳоҳашро интихоб мекунем. Мисол, ба сифати рақами дуюм 3 –ро менависем. Он гоҳ ба сифати рақами сеюм 5 ё 7 –ро интихоб намудан мумкин аст. Ду ададро ҳосил мекунем 135 ва 137. Агар ба сифати рақами дуюм 5 –ро нависем, он гоҳ рақами сеюм 3 ё 7 мешавад. Дар ин ҳолат ададҳои 153 ва 157 –ро ҳосил мекунем. Агар ба сифати рақами дуюм 7 –ро нависем, он гоҳ рақами сеюм 3 ё 5 мешавад. Дар ин ҳолат ададҳои 173 ва 175 –ро ҳосил мекунем.

Он ададҳое, ки бо рақами 1 ҳосил мешаванд, инҳоянд:

135, 137, 153, 157, 173, 175.

Айнан бо ҳамин тарз ададҳое, ки бо рақами 3, бо рақами 5, бо рақами 7 сар мешаванд, навиштан мумкин аст. Натиҷаҳои ҳосилшударо менависем:

135	137	153	157	173	175
315	317	351	357	371	375
513	517	531	537	571	573
713	715	731	735	751	753



Ҳалли ин масъала тарзи дигар низ дорад. Рақами аввалро бо 4 тарз интихоб мекунем. Боз 3 рақами дигар мемонад. Рақами дуюмро бо 3 тарз интихоб мекунем. Пас, боз 3 рақами дигар мемонад. Рақами сеюмро бо 2 тарз интихоб мекунем. Дар натижа чунин ифодаро ҳосил мекунем:  $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ . Ин ҳалли умумии масъала мебошад [6, с.124].

**Биноми Нютон.** Дар алгебра аксар вакт ба дарача бардоштани дуузваи  $a + b$  лозим мешавад. Тасодуфӣ нест, ки ҳар як хонандаи мактаб формулаҳои квадрат ва суммаи ду ададро аз ёд мекунад: «Квадрати адади якум, плюс дучандай адади якум бар дуюм, плюс квадрати адади дуюм». Айнан ҳамин хел формула, аммо барои ҳолати дилҳоҳи  $n > 0$ -ро биноми Нютон меноманд, ки он то замони Нютон низ маълум буд. Калимаи «бином» аз забони лотинӣ маънои «дуузва»-ро дорад. Ин формула ба комбинаторика мансуб аст.

Барои осонии кор дар ифодаи  $(a + b)^n$   $b^n$ -ро аз қавс бароварда,  $\frac{a}{b}$ -ро бо  $x$  ишора мекунем, ки  $b^n(x + 1)^n$  ҳосил мешавад. Муваққатан, зарбшавандай  $b^n$ -ро ба инобат нагирифта, барои  $(x + 1)^n$  формула ҷустуҷӯ мекунем. Пешгӯи намудан мумкин аст, ки пас аз кушодани қавсҳо бисёраъзогии дараҷаи  $n$  ҳосил мешавад ва танҳо коэффициентҳои назди дараҷаҳои гуногуни  $x$  -ро ёфтанд лозим аст.

Барои ин чунин амал кардан лозим аст: Ҳосили зарби  $n$  қавсҳоро менависем:  $(x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) \cdots (x + 1)$ . Акнун қавсҳоро кушода, аъзоҳои монандро ислоҳ мекунем.

Масалан,

$$(x + 1)^2 = (x + 1) \cdot (x + 1) = x^2 + 2x + 1$$

$$(x + 1)^3 = (x + 1)(x + 1)(x + 1) = x^3 + x^2 + x^2 + x + x^2 + x + x + 1 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

ва ғайра мебошанд.

Табиист, ки натижа суммаи ягон дараҷаи  $x$  (аз ҷумла сифрӣ, яъне 1) мешавад. Ниҳоят, ҳамаи  $x$  -ҳоро аз рӯи дараҷаҳои якхела ҷамъ карда, бисёраъзогии дараҷаи  $n$  -ро дар намуди муқаррарӣ ҳосил мекунем. Аён аст, ки коэффициенти назди  $x^n$  ба шумораи ҷамъшавандоҳои  $x^n$  дар намуди ибтидоии ислоҳкардашуда баробар ҳоҳад шуд. Онҳо ҷандтоянд? Ҳоло ба ин савол ҷавоб наёфта, аллакай дарк мекунем, ки дар назди мо масъалаи комбинаторӣ истодааст (1, 94).

Мақсаднокӣ ва манфиатоварии омӯзиши элементҳои комбинаторикаро, аз рӯи меъёрҳои зерин арзёбӣ кардем:

- а) сифати азбаркунии маводи хусусияти комбинаторӣ дошта;
- б) бошуурона азбаркунии мавод (маҳорати таҳлилгарӣ);
- в) пуррагии дониши андӯхташуда;
- г) мустаҳкам будани дониши.

Пас, аз гузаронидани якчанд дарсҳои ҳалли масъалаҳои комбинаторӣ, кори мустақилона дар намуди тест пешниҳод карда шуд. Ба ҳар як хонанда супориш дода шуд, ки мисолҳоро аввал бо дикқат аз назар гузаронида, сипас ҳал қунад. Хонандагон ҳангоми ҳалли тест мустақилият зоҳир намуданд, яъне ҳар яки онҳо тестро мустақилона ҳал мекарданд. Чунин имконият буд, ки дониш ва маҳорати ҳар як хонанда ба таври объективӣ санҷида шавад. Ба мақсади муайян кардани дараҷаи азхудкунии маводи додашуда ва татбиқ карда тавонистани назария дар ҳалли мисолу масъалаҳо тест гузаронида шуд. Намунаи варианти тестҳо чунинанд:

#### Варианти I

1. Ҳисоб кунед:  $C_{10}^6$
- а) 120
  - б) 210
  - в) 4

- г) 5040
- 2.** Ҳисоб кунед:  $A_{10}^2$
- а) 45  
б) 90  
в) 120  
г) 210
- 3.** Ҳисоб кунед:  $P_5$
- а) 24  
б) 15  
в) 210  
г) 120
- 4.** Микдори ҷойивазкунни ҳарфхоро дар калимаи «ТВМС» муайян кунед.
- а) 24  
б) 4  
в) 16  
г) 13
- 5.** Аз рақамҳои 1, 2, 3, 4, 5 чанд адади дурақамаи рақамҳояшон гуногунро тартиб додан мумкин аст?
- а) 25  
б) 60  
в) 10  
г) 20
- 6.** Аз 10 қалами рангашон гуногун бо чанд тарз 5 қаламро интихоб кардан мумкин аст?
- а) 20  
б) 125  
в) 252  
г) 120
- 7.** Аз 7 духтар барои иштирок дар конференсия 4 нафарро бо чанд тарз интихоб намудан мумкин аст?
- а) 21  
б) 35  
в) 210  
г) 840
- 8.** Дар гурӯҳ 7 писар ва 5 духтар таҳсил мекунанд. Ба маҷлис 3 нафарро интихоб намуданд. Бо чанд тарз ақаллан 2 писарро интихоб кардан мумкин аст?
- а) 6  
б) 24  
в) 20  
г) 120
- 9.** Ҳисоб кунед:  $245 + C_{10}^6$
- а) 795  
б) 455  
в) 479  
г) 397
- 10.** Якҷояшавии маҷмуъҳои  $A = \{a, b, c, d, e\}$  ва  $B = \{d, e, f, g\}$ -ро ёбед:
- а)  $A \setminus B = \{a, b, e, f, g\}$ . б)  $A \setminus B = \{c, d, e, f, g\}$ .
- в)  $A \setminus B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ . г)  $A \setminus B = \{a, b, c, d, e\}$ .

**Ҷавоби варианти 1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Б	б	г	А	б	в	б	г	б	в

Ҳалли масъалаҳои комбинаторӣ бо роҳи муҳокимарониҳо, дуруст ва мақсаднок истифода бурдани формулаҳо омӯзонида шуд. Муҳокимарониҳо дар асоси донишҳои гирифташуда (таърифҳо, теоремаҳо, формулаҳо ва гайра) гузаронида шуд.

Дар рафти ҳалли масъалаҳои элементҳои комбинаторика дар истифодай бошууронай теоремаҳо, таърифҳо, формулаҳо, қоидаҳо хонандагон дониш ва фаъолнокӣ хонандагон зоҳир кардаанд.

**АДАБИЁТ:**

1. Виленкин, Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и математический анализ 11 классов. - М.: Просвещение, 1993. -328 с.
2. Виленкин, Н.Я. Индукция. Комбинаторика. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1976.- 96 с.
3. Виленкин, Н. Я. Комбинаторика.- М.: Наука, 1969.- 328 с.
4. Методика преподавания математики в средней школе. В 2-х частях в составе: Черкасов и др. - М.: Просвещение, 1977. - 405 с.
5. Сборник задач по математике для факультативных занятий в 9-10 классах. под ред. З. А. Скопец. – М.: Просвещение, 1971. – 208 с.
6. Хорева, Г.В. Комбинаторные задачи для младших школьников: Учебно-методическое пособие для учителей начальных классов. – Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2003. – 33 с.
7. Энциклопедический словарь юного математика. Сост. А.П. Савин. – М.: Педагогика, 1989. - 501с.

**REFERENCES:**

1. Vilenkin N.Ya., Ivashev-Musatov O.S., Shvartsburd S.I. Algebra and Mathematical Analysis for 11th Grades. - M.: Education, 1993. -328 p.
2. Vilenkin N.Ya. Induction. Combinatorics. Handbook for Teachers. - M.: Education, 1976.- 96 p.
3. Vilenkin N.Ya. Combinatorics.- M.: Science, 1969.- 328 p.
4. Methods of Teaching Mathematics in Secondary School. In 2 parts, consisting of: Cherkasov et al. - M.: Education, 1977. - 405 p.
5. Collection of Mathematics Problems for Elective Classes in Grades 9-10. edited by Z. A. Skopets. – M.: Prosveshchenie, 1971. – 208 p.
6. Khoreva G. V. Combinatorial problems for primary school students: A teaching aid for primary school teachers. – Khabarovsk: HC IPPK PK, 2003. – 33 p.
7. Encyclopedic dictionary of the young mathematician. Comp. A. P. Savin. – M.: Pedagogika, 1989. - 501 p.